

**ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**  
**Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2009**

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2008, №11, мод.928; соли 2009, № 5,  
мод.315;  
№6, мод.433; №7-8, мод.490; №9-10, мод.552)

*Бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии  
Тоҷикистон аз 12-уми ноябрини соли 2008, № 1168 (Ахбори Маҷлиси  
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2008, № 11, моддаи 930) қабул  
гардидааст.*

**Моддаи 1.** Ҳаҷми умумии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2009 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағузорӣ ба маблағи **5549091** ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла:

- даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозию гайриандозӣ ва грантҳо - **4203471** ҳазор сомонӣ;

аз онҳо:

воридоти андозӣ	- <b>3718949</b> ҳазор сомонӣ;
воридоти гайриандозӣ	- <b>198822</b> ҳазор сомонӣ;
грантҳо барои дастгирии буҷет	- <b>285700</b> ҳазор сомонӣ;
- буҷети лоиҳаҳои инвеститсионӣ, ки якҷоя бо ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ татбиқ мегарданд	- 784071 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
қарзҳо	- 503233 ҳазор сомонӣ;
грантҳо	- 280838 ҳазор сомонӣ;
- қарзҳои давлатӣ барои амалӣ намудани лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар бахшҳои энергетика ва нақлиёт	- 378629 ҳазор сомонӣ;
- буҷети маблағҳои маҳсуси ташкилотҳои буҷетӣ	- 182920 ҳазор сомонӣ.

(КҶТ аз 5.05.09c, №507).

**Моддаи 2.** Ҳаҷми умумии ҳароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2009 ба маблағи **5652091** ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои маблағузории:

- мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ	- 407776 ҳазор сомонӣ;
- мудофиа (на барои нашр)	- 235790 ҳазор сомонӣ;
- мақомоти ҳифзи ҳуқуқ	
ва тартиботи ҳуқуқӣ (на барои нашр)	- 326117 ҳазор сомонӣ;
- маориф	- 1110208 ҳазор сомонӣ;
- тандурустӣ	- 386851 ҳазор сомонӣ;
- ҷорабинихои фарҳангии оммавӣ	
ва солимгардонӣ	- 155115 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ	- 713315 ҳазор сомонӣ;
- ҳочагии манзилию коммуналӣ	- 243392 ҳазор сомонӣ;
- комплекси сӯзишворию энергетикӣ	- 892758 ҳазор сомонӣ;
- соҳаи кишоварзӣ ва заминсозӣ	- 336714 ҳазор сомонӣ;
- истихроҷ ва коркарди маъдан,	
саноати истихроҷи маъдан ва соҳтмон	- 27522 ҳазор сомонӣ;
- нақлиёт ва коммуникатсия	- 460052 ҳазор сомонӣ;

- пардохти фоизҳо
- аз рӯи қарзҳои давлатӣ
  - дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва хизматрасонӣ
  - хароҷоти дигар
    - аз ҷумла:
    - баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда
- 106853 ҳазор сомонӣ;
- 20995 ҳазор сомонӣ;
- 228633 ҳазор сомонӣ,
- 15000 ҳазор сомонӣ. (**ҚЧТ аз 5.05.09, №507**)

**Моддаи 3.** Андозаи ниҳоии касри Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2009 ба андозаи 0,5 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 103000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Манбаи пӯшонидани касри буҷет ба таври зайл муайян карда шавад:

- даромад аз ҳусусигардонии моликияти давлатӣ
- даромад аз фурӯши векселҳои ҳазинадорӣ
- аз ҳисоби депозитҳои буҷети ҷумҳурияйӣ дар

- 15000 ҳазор сомонӣ;

- 10000 ҳазор сомонӣ;

- 78000 ҳазор сомонӣ.

Маблағгузории пардохти қарзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 0,5 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 104138 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби қарзҳои (грантҳои) барномавии Бонки рушди Осиё, Бонки Ҷаҳонӣ ва депозитҳои буҷети ҷумҳурияйӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2009 муайян карда шавад.

**Моддаи 4.** Буҷети ҷумҳурияйӣ барои соли 2009 аз рӯи даромад ба маблағи **2597588** ҳазор сомонӣ ва аз рӯи хароҷот ба маблағи **2699588** ҳазор сомонӣ ва касри он ба маблағи 102000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 5.** Дар соли 2009 ҳаҷми буҷетҳои мақомоти маҷаллии ҳокимиyaти давлатӣ аз рӯи даромад бо дарназардошти субвенсияе, ки аз буҷети ҷумҳурияйӣ ҷудо карда мешавад, ба маблағи **1396226** ҳазор сомонӣ, хароҷот ба маблағи **1397226** ҳазор сомонӣ ва касри буҷет ба маблағи 1000 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

**Моддаи 6.** Буҷети сугуртаи иҷтимоӣ ва нафақа барои соли 2009 аз рӯи даромад ба маблағи 675500 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 685500 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии хароҷот нисбат ба даромад ба маблағи 10000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад. Касри буҷети сугуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби буҷети ҷумҳурияйӣ пӯшонида шавад.

**Моддаи 7.** Дар соли 2009 ба буҷети ҷумҳурияйӣ даромадҳои андозӣ ва ғайриандозии зерин ворид карда мешаванд:

- андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия
- андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо
- **ројалти барои об**
  - бочи гумрукӣ
  - андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ба воситаи мақомоти гумрук ворид мешаванд
  - дигар пардохтҳои ҳатмии умумидавлатӣ ва даромадҳои ғайриандозӣ (инчунин мӯҷозоти молиявии онҳо), пардохт барои дохил шудан ба қаламрав ва истифодаи роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон
  - аз Ширкати саҳомии холдингии кӯшодаи «Барқи Тоҷик» андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, андоз аз фоида ва андози ҳадди ақал аз даромадҳо
  - аз корхонаҳои воҳиди давлатии «Ширкати Алюминийи Тоҷик» ва «Роҳи оҳани Тоҷикистон», корхонаҳои тобеи Ҷамъияти саҳомии
- 100 фоиз;
- 100 фоиз;
- **100 фоиз;**
- 100 фоиз;

кушодай «Тоҷиктелеком»-и Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фоида ва андози ҳадди ақал аз даромадҳо - 100 фоиз;  
- аз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» андоз аз фоида ва андози ҳадди ақал аз даромадҳо - 100 фоиз.

**Моддаи 8.** Дар соли 2009 ҳиссаҷудокуни маблағ аз андоз ва даромади умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мешаванд, ба буҷети ҷумҳурияйӣ ва буҷетҳои маҳалӣ аз рӯи таносубҳои (фоизҳои) зерин тасдиқ карда мешавад:

- андоз аз арзиши иловашуда:
  - ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳри Душанбе, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Рӯдакӣ) – 100 фоиз;
  - аз вилояти Суғд – 70 фоиз ба буҷети вилоят ва 30 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;
  - аз шаҳри Душанбе – 33 фоиз ба буҷети шаҳр ва 67 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;
  - аз шаҳри Турсунзода – 30 фоиз ба буҷети шаҳр ва 70 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;
  - аз ноҳияи Рӯдакӣ – 74 фоиз ба буҷети ноҳия ва 26 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;
- андоз аз фоидаи шаҳсони ҳуқуқӣ ва андози ҳадди ақал аз даромадҳо:
  - ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Ҳисор) – 100 фоиз;
  - аз шаҳри Душанбе – 40 фоиз ба буҷети шаҳр ва 60 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;
  - аз шаҳри Турсунзода – 50 фоиз ба буҷети шаҳр ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;
  - аз ноҳияи Ҳисор – 50 фоиз ба буҷети ноҳия ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;
- андози даромад аз шаҳсони воқеӣ:
  - ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Ҳисор) – 100 фоиз;
  - аз шаҳри Душанбе – 50 фоиз ба буҷети шаҳр ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;
  - аз шаҳри Турсунзода - 60 фоиз ба буҷети шаҳр ва 40 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;
  - аз ноҳияи Ҳисор – 49 фоиз ба буҷети ноҳия ва 51 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:
  - ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;
  - аз вилояти Суғд – 79 фоиз ба буҷети вилоят ва 21 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;
  - аз шаҳри Турсунзода – 40 фоиз ба буҷети шаҳр ва 60 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;
- аксизҳо:
  - ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- андози замин:
  - ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- андозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешавад:
  - ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- андоз аз истифодабарандагони қаъри замин:
  - ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- боҷи давлатӣ:
  - ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ:
  - ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
- андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатми маҳалӣ (андоз аз амволи ғайриманқул, андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт, андоз аз фурӯши чакана, андоз аз даромади шаҳсони воқеӣ, ки дар асоси патент андозбандӣ мешаванд, пардохтҳо ва даромадҳои дигари ғайриандозӣ):
  - ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;
  - воридоти андозӣ, ки ба буҷети ҷумҳурияйӣ аз шаҳри Душанбе аз нақшай тасдиқардида барзиёд доҳил шудаанд, ба буҷети шаҳри Душанбе гузаронида мешаванд.

**Моддаи 9.** Дар соли 2009 воридоти молҳо ба маблағи 50 млн. сомонӣ, ки номгӯй ва ҳаҷмашон аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мегарданд, барои ташаккул додан ва пурра кардани

Фонди давлатии захираҳои моддии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкили захираҳои сафарбарии давлатӣ равона гардида, аз ҳисоби Буҷети давлатӣ маблағузорӣ мешавад, ҳамчунин воридоти гази табий ва барк, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

**Моддаи 10.** Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2009 воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истеҳсоли молҳои зераксизӣ) ва таҳвили он бо андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 10 фоиз андозбандӣ карда мешавад.

**Моддаи 11.** Дар соли 2009 воридоти техника ва нақлиёти коммуналию мусоғиркашонӣ, битуми тамғаи БНД 60/90, ки номгӯй ва миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад ва аз ҳисоби буҷети маҳаллии шаҳри Душанбе ҳарида шуда, барои пурра намудани парки нақлиёти коммуналию мусоғиркашонӣ ва таъмири асосии роҳҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе равона мегардад, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешавад.

Воридоти мазути камсулфур барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳомии шакли күшодаи «Маркази барку гармидиҳӣ»-и шаҳри Душанбе ва Корхонаи шабакаҳои гармидиҳии ноҳияи Ёвон, ки миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешавад.

Қисмҳо ва ҷузъҳои алоҳида барои васлкунии тракторҳо ва мошинҳои кишоварзӣ таъингардида, ки барои Ҷамъияти муштараки саҳомии пӯшидаи «ТочИрон» ворид мегарданд, ҳамчунин воридоти хӯроки омехтаи парранда аз пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруқӣ озод карда мешаванд.

**Муқаррароти банди 5) қисми 6 моддаи 226 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати Алюминийи Тоҷик» татбиқ намешавад. (ҚҖТ аз 18.06.09c, № 533).**

Даромадҳои Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати Алюминийи Тоҷик», ки аз татбиқи «Созишномаи оштӣ»-и аз 18 ноябри соли 2008 байнни Корхонаи мазкур ва ширкатҳои «Ansol Limitēd» ва «Намӯр Invēsting Ltd» басташуда ба вучуд меоянӣ, дар соли 2009 аз пардоҳти андоз аз фоида, андози ҳадди ақал аз даромадҳо ва андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард озод карда шаванд. (ҚҖТ аз 18.06.09c, № 533).

Воридоти техникаи ҳарбӣ, ярок, мухимоти ҷангӣ ва воситаҳои маҳсус барои Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмири ҷарҳ болҳо аз пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд. (ҚҖТ аз 16.10.09c, № 559)

**Моддаи 12.** Дар соли 2009 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба соҳтмони Қасри миллат дар шаҳри Душанбе, Китобхонаи миллӣ дар шаҳри Душанбе, меҳмонхонаи «Исмоили Сомонӣ» воқеъ дар хиёбони Рӯдакӣ, меҳмонхонаи «Сирена Душанбе» дар хиёбони Рӯдакӣ, Маркази фарҳангии Осиёи Миёна воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ, бинои маъмурӣ бо меҳмонхона воқеъ дар кӯчаи Айнӣ, меҳмонхонаи панҷситорадор воқеъ дар кӯчаи Айнӣ ва корхонаи ресандагию боғандагӣ бо сехи рангубор дар шаҳри Душанбе, иншооти соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, аз пардоҳти андозҳои зерин озод карда мешаванд: (ҚҖТ аз 5.08.09c, № 534).

- андоз аз арзиши иловашуда;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
- андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ;
- андози ҳадди ақал аз даромад;
- андози иҷтимоӣ аз шахсоне, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд.

Фармоишгарон ва пудратчиёни асосии объектҳои мазкур (ба истиснои иншооти соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд) бо тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

Воридоти молҳо аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ барои соҳтмони иншооти дар ҳамин модда зикршуда аз андоз аз арзиши иловашуда тибқи номгӯй ва дар ҳаҷме, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегарданд, озод карда мешаванд.

Номгӯй, сметаҳои ҳароҷот, мӯҳлати оғоз ва анҷоми соҳтмони иншооти соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, бо Вазорати маорифи

Чумхурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Чумхурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Чумхурии Тоҷикистон ва Агентии соҳтмон ва меъмории назди Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон мувофиқа карда мешаванд.

**Моддаи 13.** Дар соли 2009 ба Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» иҷозат дода шавад, ки ба фонди инноватсионии худ дар ҳамми то 20 фоиз аз ҳарочоти мустақими истехсолиро, ки ба арзиши аслии маҳсулот (кор, хизматрасонӣ) доҳил карда мешавад, бо дарназардошти нигоҳ доштани ҳамаи пардохтҳои андозӣ ва ҳиссаҷудокунӣ ба Буҷети давлатӣ бе тафйирдиҳии нарҳномаҳои амалкунанда, ба истиснои нарҳномаҳое, ки дар барномаҳои Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон бо ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд, гузаронад.

**Моддаи 14.** Дар буҷети чумхурияйӣ барои соли 2009 даромад аз ҳамаи субъектҳои ҳоҷагидории дар қаламрави Чумхурии Тоҷикистон қарордошта ба маблағи умумии 2597588 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- |   |   |
|---|---|
| - андоз аз арзиши иловашуда                         | - 1492413 ҳазор сомонӣ;                       |
| - аксизҳо   | - 141843 ҳазор сомонӣ;                        |
| - андоз аз фурӯш (нахи пахта ва алюминий аввалия)   | - 50087 ҳазор сомонӣ;                         |
| - андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо                 | - 16532 ҳазор сомонӣ;                         |
| - роялти барои об                                   | - 25000 ҳазор сомонӣ;                         |
| - андоз аз фоидаи шаҳсони ҳукуқӣ                    | - 49081 ҳазор сомонӣ;                         |
| - андози ҳадди ақал аз даромадҳо                    | - 49914 ҳазор сомонӣ;                         |
| - андози даромад аз шаҳсони воқеӣ                   | - 82915 ҳазор сомонӣ;                         |
| - бочҳои гумруқӣ                                    | - 217099 ҳазор сомонӣ;                        |
| - андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард | - 34913 ҳазор сомонӣ;                         |
| - даромадҳои дигари ғайриандозӣ                     | - 152091 ҳазор сомонӣ;                        |
| - грантҳои ташкилотҳои байналмилалӣ                 | - 285700 ҳазор сомонӣ. (ҚЧТ аз 5.05.09, №507) |

**Моддаи 15.** Ҳарочоти буҷети чумхурияйӣ барои соли 2009 аз рӯи тартиби тақсимоти вазифавӣ ба андозаи зерин тасдиқ карда шавад:

- Маблагузории мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ аз ҷумла:
- Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон - 276128 ҳазор сомонӣ,
  - Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон - 2318 ҳазор сомонӣ;
  - Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Чумхурии Тоҷикистон - 11082 ҳазор сомонӣ;
  - Дағстоҳи иҷроияи Президенти Чумхурии Тоҷикистон - 2259 ҳазор сомонӣ;
  - 37964 ҳазор сомонӣ;

- Раёсати хизмати давлатии назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

- 936 ҳазор сомонӣ;

- кумитаҳои назди Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

- 9445 ҳазор сомонӣ;

давлатии ҷавонон

- 762 ҳазор сомонӣ;

- дасттирии барномаҳои сиёсати

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идора

кироји (фрахти) ҳавопаймоҳо

- 9000 ҳазор сомонӣ;

- вазоратҳои хизматии хориҷии кормандони  
сиёсати молиявӣ ва андозу буҷет

- 43037 ҳазор сомонӣ;

- вазоратҳои машғули  
фаъолияти сиёсати хориҷӣ

- 85515 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

- барои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии  
Тоҷикистон ҷиҳати ҳариди таҷхизот барои

- 24000 ҳазор сомонӣ;

чопи шиносномаҳои биометрӣ

- вазоратҳои машғули

хизматрасониҳо, ки барои соҳаҳои

- 52288 ҳазор сомонӣ;

иқтисоди хусусияти умумӣ доранд

- 21522 ҳазор сомонӣ,

- тадқиқоти бунёдӣ ва илм

аз ҷумла:

- Академияи илмҳои

Ҷумҳурии Тоҷикистон

- 13696 ҳазор сомонӣ;

- Академияи илмҳои кишоварзии

Ҷумҳурии Тоҷикистон

- 6119 ҳазор сомонӣ;

- дигар ташкилотҳо дар соҳаи илм

- 1707 ҳазор сомонӣ;

- мудофиа (на барои нашр)

- 219525 ҳазор сомонӣ;

- мақомоти ҳифзи ҳуқуқ,

- 255387 ҳазор сомонӣ,

судҳо ва прокуратура (на барои нашр)

аз ҷумла:

- ҳадамоти милитсия ва

муҳофизат аз сӯхтор

- 117885 ҳазор сомонӣ;

- дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ

- 105568 ҳазор сомонӣ;

- Суди конституционии

Ҷумҳурии Тоҷикистон

- 748 ҳазор сомонӣ;

- Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

- 2035 ҳазор сомонӣ;

- Суди Олии иқтисодии

Ҷумҳурии Тоҷикистон

- 1043 ҳазор сомонӣ;

- Коллегияи ҳарбии назди Суди

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

- 407 ҳазор сомонӣ;

- Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

ва мақомоти он дар маҳалҳо

- 5960 ҳазор сомонӣ;

- Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон,

- мақомоти он, судҳо ва дастгоҳи судҳо
- Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо
  - Маориф аз ҷумла:
    - таҳсилоти умумӣ
    - таҳсилоти олий ва миёнаи қасбӣ
    - илмҳои амалӣ дар соҳаи маориф
    - Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
    - дигар ҳароҷот дар соҳаи маориф
    - тандурустӣ аз ҷумла:
      - беморхонаҳо
      - дармонгоҳҳо ва нуқтаҳои тиббӣ
      - илмҳои амалӣ дар соҳаи тандурустӣ
      - Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон
      - дигар ташкилотҳо ва ҷорабиниҳои соҳаи тандурустӣ
      - аз онҳо:
      - таъмини ҷорабиниҳои эмқунии аҳолӣ
        - сугуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аз ҷумла:
          - таъминоти нафақаи соҳторҳои қудратӣ ва хизматчиёни давлатӣ
          - пардоҳти ҷубронпулӣ барои дастгирии иҷтимоии аҳолӣ
          - Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
          - муассисаҳои маҳсус барои маъюбон ва пиронсолон
          - дигар ташкилотҳо ва ҷорабиниҳои соҳаи таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ
          - ҳоҷагии манзилию коммуналӣ аз ҷумла:
          - Корхонаи воҳиди давлатии «Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ»
          - барои тараққиёти шаҳри Ҳучанд (барқароркунии низоми обтъминкунии шаҳри Ҳучанд)
          - ғайра дар соҳаи ҳоҷагии манзилию коммуналӣ
          - ҷорабиниҳои фарҳангии оммавӣ, солимгардонӣ ва ҷамъияти аз ҷумла:
          - телевизион ва радиошуనавонӣ

- Вазорати фарҳанги

Ҷумҳурии Тоҷикистон

- илмҳои амалӣ дар соҳаи фарҳанг

- Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

- матбуоти даврӣ ва нашриёт

- ташкилотҳои ҷамъияти

дар соҳаи фарҳанг

- мукофотҳои давлатӣ дар соҳаи фарҳанг

- дигар ҷорабиниҳо дар соҳаи фарҳанг

комплекси сӯзишворию – Ҷанги Ҷумҳурии

- ҳоҷагии қишлоқ ва моҳипарварӣ

аз ҷумла:

- Вазорати мелиоратсия ва захираҳои

оби Ҷумҳурии Тоҷикистон

- Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии

Тоҷикистон

аз онҳо:

- ҳариди доруворӣ бар зидди

касалиҳои ҷордӣ ва парранда

- ҳариди тухмии ғалла, картошка ва

дигар зироатҳои кишоварзӣ

- барномаи барқарорсозӣ ва рушди

минбаъдаи соҳаи боғу токпарварӣ

- ҳариди заҳрхимикатҳо ва

- мубориза бар зидди ҳашароти

зараррасони соҳаи кишоварзӣ

- Агентии заминсозӣ, геодезӣ ва харитасозии

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

- дигар муассисаҳо ва дастгирии соҳаи

кишоварзӣ

- истиҳроҷ ва коркарди маъданҳо,

саноати истеҳсоли маъдан ва соҳтмон

- нақлиёт ва коммуникатсия

- вазоратҳо ва идораҳои машғули

фаъолияти иқтисодӣ ва хизматрасонӣ

- дигар ҷорабиниҳо

аз ҷумла:

- хизматрасонии ўҳдадориҳои қарзӣ

аз онҳо:

а) пардоҳти фоизҳои қарзҳои берунӣ

б) пардоҳти фоизҳои қарзҳои доҳилӣ

- ҳароҷоти шаҳри Душанбе барои амалӣ

намудани вазифаҳои пойтаҳт

- фонди ҳароҷоти пешбининашудаи

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

- ҳароҷоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои

иқтисод гурӯҳбандӣ нашудааст

- 1694 ҳазор сомонӣ;

- 199 ҳазор сомонӣ.

- 2527 ҳазор сомонӣ;

- 5284 ҳазор сомонӣ;

- 2451 ҳазор сомонӣ;

- 100 ҳазор сомонӣ;

- 65282 ҳазор сомонӣ;

- 557469 ҳазор сомонӣ;

- 85575 ҳазор сомонӣ,

- 29319 ҳазор сомонӣ;

- 20508 ҳазор сомонӣ,

аз онҳо:

- ҳариди доруворӣ бар зидди

касалиҳои ҷордӣ ва парранда

- ҳариди тухмии ғалла, картошка ва

дигар зироатҳои кишоварзӣ

- барномаи барқарорсозӣ ва рушди

минбаъдаи соҳаи боғу токпарварӣ

- ҳариди заҳрхимикатҳо ва

- мубориза бар зидди ҳашароти

зараррасони соҳаи кишоварзӣ

- Агентии заминсозӣ, геодезӣ ва харитасозии

- 1900 ҳазор сомонӣ;

- 6000 ҳазор сомонӣ;

- 1000 ҳазор сомонӣ;

- 4000 ҳазор сомонӣ;

- 11137 ҳазор сомонӣ;

- 25111 ҳазор сомонӣ;

- 23772 ҳазор сомонӣ;

- 61013 ҳазор сомонӣ;

- 20095 ҳазор сомонӣ;

- 587852 ҳазор сомонӣ,

- 106853 ҳазор сомонӣ,

- 84853 ҳазор сомонӣ;

- 22000 ҳазор сомонӣ;

- 7000 ҳазор сомонӣ;

- 20000 ҳазор сомонӣ;

- 453999 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

- баргардонидани андоз аз арзиши

илювашуда

- трансфертҳо ба буҷетҳои маҳаллӣ дар

намуди маблағҳои мақсаднок (субвенсия)

№507)

- 15000 ҳазор сомонӣ;

- 261843 ҳазор сомонӣ. (ҚЧТ аз 5.05.09,

**Моддаи 16. Дар соли 2009 ҳарочоти вазорату идораҳо, ташкилотҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳурияйӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар ҳаҷмҳои зерин анҷом дода шавад:**

a) ҳарочоти ҷорӣ

- ҳарочот барои молҳо ва

хизматрасониҳо

аз чумла:

- музди меҳнат ва иловапулиҳо

- маблагчудокунӣ ба буҷети суғуртаи

иҷтимоӣ ва нафақа

- ҳариди дигар молҳо ва

хизматрасониҳо

аз онҳо:

- пардоҳти хизматрасонии газ, барк, алоқа  
ва дигар хизматрасонии коммуналий

- ҳариди таҷхизоти камарзиш, асбобу  
анҷом, дигар молҳо ва хизматрасонӣ

- пардоҳти фоизҳо аз рӯи қарзҳои

доҳилий ва берунӣ

- субсидияҳо ва дигар

трансфертҳои ҷорӣ

аз чумла:

- трансфертҳо ва субсидияҳо ба

корхонаҳо ва ташкилотҳои давлатӣ

- маблаге, ки ба буҷетҳои маҳаллӣ дар

шакли маблағи мақсаднок дода мешавад

- трансфертҳо ба аҳолӣ

аз онҳо:

- таъминоти нафақавии соҳторҳои

кудратӣ, хизматчиёни давлатӣ ва қўмакпулиҳо

- трансфертҳо ба ташкилотҳои хориҷӣ

б) ҳарочоти асосӣ

аз чумла:

- ҳариди сармояи асосӣ

- маблагҳои асосии марказонидашуда

- ҳариди мол барои ташкили захираҳо

- трансфертҳои асосӣ

в) дастгирӣ ва қардиҳии соҳибкории

хурду миёна, муҳочирион ва хизматчиёни давлатӣ  
5.05.09, №507)

- 2289551 ҳазор сомонӣ;

- 1135617 ҳазор сомонӣ,

- 395969 ҳазор сомонӣ;

- 44453 ҳазор сомонӣ;

- 695195 ҳазор сомонӣ,

- 57978 ҳазор сомонӣ;

- 637217 ҳазор сомонӣ;

- 106853 ҳазор сомонӣ;

- 1047081 ҳазор сомонӣ,

- 594029 ҳазор сомонӣ,

- 268843 ҳазор сомонӣ;

- 157038 ҳазор сомонӣ,

- 83373 ҳазор сомонӣ;

- 27171 ҳазор сомонӣ;

- 364507 ҳазор сомонӣ,

- 60214 ҳазор сомонӣ;

- 262250 ҳазор сомонӣ;

- 35205 ҳазор сомонӣ;

- 6838 ҳазор сомонӣ;

- 45530 ҳазор сомонӣ. (ҚЧТ аз

**Моддаи 17.** Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2009 ба маблағи 82725 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 18.** Бо мақсади таъмини истиқолияти энергетикӣ, бехатарии озукаворӣ дар ҷумҳурӣ ва хизматрасонии саривақти қарзҳои беруна, дар назди буҷети ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Фонди стабилизационӣ оид ба рушди иқтисод» таъсис дода шавад.

Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2009 20 фоизи маблағҳо аз иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи маҳаллӣ ва 30 фоизи маблағҳо аз иҷрои барзиёди қисми даромади буҷети тасдиқшудаи ҷумҳуриявӣ ба «Фонди стабилизационӣ оид ба рушди иқтисод» равона карда мешаванд.

Тартиби ташаккул ва истифодабарии «Фонди стабилизационӣ оид ба рушди иқтисод»-ро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

**Моддаи 19.** Ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки дар соли 2009 бо мақсади зиёд намудани даромади буҷет аз ҳисоби фоизҳо аз рӯи депозитҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, ки ба ҳолати 1 январи соли 2009 ба вучӯд омадаанд, онҳоро дар муассисаҳои бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати кӯтоҳмуддат дар давраи соли буҷетӣ ҷойгир намояд.

**Моддаи 20.** Дар соли 2009 ба моддаҳои ҳимояшаванди ҳароҷот музди меҳнат, маблагчудокунӣ барои сугуртаи иҷтимоӣ, стипендияҳо, нафақаҳо, ёрдампулиҳо, ҷубронпуйӣ доҳил карда шаванд.

Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои ҳароҷот дар ҳолати набудани қарздорӣ аз рӯи онҳо, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо метавонанд бо тартиби муқарраргардида дар маблағгузории моддаҳои ҳароҷот тағйироти даҳлдор ворид намоянд.

**Моддаи 21.** Маблағҳои маҳсуси вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳои аз буҷети давлатӣ маблағгузоришаванд дар даромади ҳароҷоти ташкилотҳои даҳлдори буҷетӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. **Ҳамзамон 20 фоизи маблағҳои маҳсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 10 фоизи маблағҳои маҳсуси дигар вазоратҳо, идораҳо ва ташкилотҳо** ҳар семоҳа ба даромади буҷетҳои даҳлдор, ба истиснои маблағҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоии қасбӣ, миёна ва олии қасбӣ, муассисаҳои тандурустӣ дар ноҳияҳои таҷрибавӣ, инҷунин маблағҳои гранту спонсорӣ, ки барои чорабинихои дорои хусусияти ғайритичоратӣ пешниҳод мегарданд, доҳил карда мешаванд. (**ҚҶТ аз 5.05.09, №507**)

Ба муассисаҳои буҷетӣ истифодабарии маблағҳои маҳсус (ба истиснои маблағҳои грант ва спонсорӣ) берун аз системаи ҳазинадорӣ манъ карда шавад. Дар ҳолати вайрон намудани тартиби мазкур маблағҳои маҳсус 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ рӯёнида мешаванд.

Ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки дар ҳолати аз ҳаҷми маблағҳои дар Буҷети давлатӣ тасдиқшуда кам ё зиёд ворид гардидаи маблағҳои маҳсуси муассисаҳои буҷетӣ дар сметai даромад ва ҳароҷоти онҳо ва дар қисми даромад ва ҳароҷоти Буҷети давлатӣ тағйироти даҳлдор ворид намояд.

**Моддаи 22.** Дар соли 2009 40 фоизи маблағи аз додани сертификат бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида шавад. Маблағи (60 фоизи) аз ҳисоби додани сертификат дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон монда, тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбанӣ карда шавад.

**Моддаи 23.** Дар соли 2009 маблағҳо, ки аз ҳисоби хизматрасонии консулии Вазорати корҳои ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд, дар сметai даромади ҳароҷоти идораҳои мазкур ба ҳисоб гирифта, барои маблағгузории фаъолияти онҳо равона карда мешаванд.

**Моддаи 24.** Имтиёзи рафтуомад ба маҳалли гузаронидани рухсатӣ барои хизматчиёни ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати корҳои ислоҳии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъмини амволи маҳсуси назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар идораҳое, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин имтиёз пешбинӣ шудааст, як маротиба дар як сол ва танҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохта мешавад.

**Моддаи 25.** Дар соли 2009 пардохти ҷубронпулӣ ба ивази озуқаворӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомоти ҳифзи ҳуқӯқ, ки аз рӯи музди кор ба соҳторҳои қудратии Ҷумҳурии Тоҷикистон баробар карда шудаанд, ҳар моҳ ба маблағи 35 сомонӣ ба як шаҳс муқаррар карда шавад (на барои нашр).

**Моддаи 26.** Пардохти ҷубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати казармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомоте, ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъияти ва амният иштирок мекунаанд, дар доираи маблағи фонди музди меҳнат, ки тибқи Қонуни мазкур дар сметаи ҳароҷот барои ҳамин вазорату идораҳо тасдиқ шудааст, анҷом дода мешавад.

**Моддаи 27.** Ҳачми маблағҳои мақсаднок (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ба маблағи 261843 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон | - 65904 ҳазор сомонӣ;  |
| - вилояти Ҳатлон                     | - 132152 ҳазор сомонӣ; |
| - шаҳри Ваҳдат                       | - 4061 ҳазор сомонӣ;   |
| - ноҳияи Варзоб                      | - 1726 ҳазор сомонӣ;   |
| - ноҳияи Раҷт                        | - 10375 ҳазор сомонӣ;  |
| - ноҳияи Ҷиргатол                    | - 10293 ҳазор сомонӣ;  |
| - ноҳияи Нурабод                     | - 7936 ҳазор сомонӣ;   |
| - ноҳияи Тавилдара                   | - 4966 ҳазор сомонӣ;   |
| - ноҳияи Тоҷикобод                   | - 6600 ҳазор сомонӣ;   |
| - ноҳияи Файзобод                    | - 8840 ҳазор сомонӣ;   |
| - ноҳияи Шаҳринав                    | - 8990 ҳазор сомонӣ.   |

Маблағҳои мақсаднок (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои мувозинати даромад ва ҳароҷот ҷудо карда мешавад.

**Моддаи 28.** Пули нақди гардони кассавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба ҳолати 1 январи соли 2010 ба маблағи 90000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 29.** Аз 1 январи соли 2009 тамоми амалиёти молиявии иҷрои буҷетҳои маҳалӣ, ки тавассути Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» гузаронида мешавад, ба тариқи музdnок анҷом дода мешаванд. Инчунин ба ҳама депозитҳои мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» ҷойгир карда мешаванд, барои истифодаи онҳо аз ҷониби бонк бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фоиз ҳисоб карда мешавад.

**Моддаи 30.** Аз 1 январи соли 2009 барои ҳавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳадамоти гумруки назди

Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон 60 фоизи маблағи умумии пинҳонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андозҳо ва ҷаримаҳои дар рафти корҳои назоратӣ ошкоргардида ба Кумитаи андози назди Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ва 60 фоизи хироҷҳои гумруқӣ ба Ҳадамоти гумруки назди Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон равон карда мешаванд. Маблағҳои зикргардида бо тартиби марказонидашуда ба буҷети ҷумҳурияйӣ ворид гардида, барои маблағтузории тадбирҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 21 Қонуни мазкур пешбинигардида нисбати онҳо татбиқ намегардад.

**Моддаи 31.** Аз 1 июли соли 2009 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷиҳати ҳисобкунии андозҳо, боҷҳо, дигар пардохтҳои ҳатмӣ, мӯҷозотҳои ҷаримавӣ ва пардохтҳои иҷтимоӣ, инҷунин барои ҳисобкунии ин ё он бузургихои арзишии ҳадди ниҳоӣ (поёни ё болоӣ), ки мутобиқи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон истифода мешаванд, дар ҳаҷми 35 сомонӣ муқаррар карда шавад.

**Моддаи 32.** Муқаррар карда шавад, ки ҳароҷот аз рӯи санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар соли ҷорӣ қабулгардида, ки захираҳои молиявии иловатиро талаб менамоянд, дар буҷети соли оянда пешбинӣ карда мешаванд.

**Моддаи 33.** Муқаррар карда шавад, ки мурофиаи судӣ оид ба даъвои шахсони воқеӣ барои рӯёнидани зарари моддию маънавӣ, ки аз тарафи кормандони мақомоти идоракунии давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми адои вазифаҳои хизматӣ расонида шудааст, бо даъвати намояндагони ин мақомот ба ҳайси ҷавобгар гузаронида шуда, пардохти варақаи иҷро аз ҳисоби маблағҳои сметаи ҳароҷоти онҳо амалӣ карда мешавад.

**Моддаи 34.** Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2009 ҳизматрасонии қарзҳои берунаи Ҷумхурии Тоҷикистонро дар назди Ҷумхурии Ўзбекистон Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» аз ҳисоби даромади истифодабарии қитъаи роҳи оҳани «Конибодом-Бекобод» мувофиқи Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумхурии Ўзбекистон пардохт менамояд.

Даромадҳои Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» аз ҳисоби истифодабарии қитъаи роҳи оҳани «Конибодом-Бекобод» аз андозбанӣ озод карда мешаванд.

**Моддаи 35.** Ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон дар соли 2007 аз рӯи даромад ба маблағи 3765728 ҳазор сомонӣ, аз рӯи ҳароҷот ба маблағи 3494824 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбати ҳароҷот ба маблағи 270904 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Ҳароҷоти воқеии Буҷети давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон дар соли 2007 барои пардохти ӯҳдадориҳои қарзии Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии берунӣ ба маблағи 86115 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 36.** Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидан қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон барои соли 2009 Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон метавонад ба қисми даромад ва ҳароҷоти Буҷети давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисми даромад ва ҳароҷоти Буҷети ҷумҳурияйӣ барои соли 2009 мувофиқи Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон» бе тағири ҳаҷми касри буҷет тағиирот ворид намояд.

**Бо сабаби тағиир ёфтани ҳаҷми истеҳсолот (кор ва ҳизматрасонӣ), андозаи нарҳҳо ва тағиирёбии соҳторӣ, инҷунин заминаи андозбанӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамудаи мақомоти давлатӣ бармеоянд, Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон бо тартиби муқарраргардида дар ҳисобҳои байниҳамдигарии буҷетҳои ҷумҳурияйӣ ва маҳаллӣ тағиирот ворид менамоянд.(ҚҶТ аз 5.05.09, №507).**

**Моддаи 37.** Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2009 мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон

Эмомалӣ РАҲМОН

ш. Душанбе, 19 ноября соли 2008,

No447

---